

ҚАРОРИ

шурои диссертатсионии 6D.KOA-021 назди

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 26.01.2023

ш. Душанбе

Баромади Чумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насри Абдурахмони Қомӣ» (дар заминаи «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон») барои дарёфти дараҷаи илми доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ, тақризи муассисаи пешбар, баромади муқарризони расмӣ – доктори илми филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сарҳодими илми шӯбаи фарҳангшиносӣ ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии АМИТ – Султон Ҳасан Баротзода, доктори илми филология, профессор, мудири кафедраи забонҳо ва фанҳои гуманитарии МДТ «Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ «МИСиС» дар шаҳри Душанбе» - **Нозимов Абдулҳамид Абдуалимович**, доктори илми филология, дотсенти кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода – **Турсунов Фаёзҷон Мелибоевич**, муқарризони ғайрирасмӣ, профессорон Сулаймонов С., Раҳмонова Н., Гадоев Н., Ҳомидов Д., Мирзоева М., Гулназарзода Ж. ва Қўраева М.-ро шунида, муҳокима карда, шурои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия, дар бораи асолат, арзиш, навоарӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи Чумъаев Меҳроб Одинаевич

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Чумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насри Абдурахмони Қомӣ» (дар заминаи «Нафаҳот-ул-унс» ва

«Баҳористон») барои дарёфти дараҷаи илми доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ ба талаботи бандҳои 31 ва 37-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, қомилан мувофиқат мекунад.

2. Маводҳои илмии ҷопнамудаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дараҷаи илми доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дипломи дараҷаи илми доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикиро диҳад.

Қасе, ки тарафдори ин қарори шурои диссертатсионӣ бошад, хоҳиш менамоям, овоз диҳад.

Зид, бетараф? Неаст. Яқдилона қабул карда шуд.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илми филология, профессор



[Signature] Хоҷаев Д.

Қотиби илмии шурои диссертатсионӣ,
доктори илми филология, профессор

[Signature] Ҷураева М.Р.

26.01.2023